



IDT (Integrated Device Technology)

74FCT388915TCJG

Қисми рақамӣ:

74FCT388915TCJG

Истеҳсолкунанда / Бренд:

IDT (Integrated Device Technology)

Тавсифи Маҳсулот

IC PLL CLK GENERATOR 3ST 28-PLCC

Маълумотнома:

 Пешниҳоди роғони / РОҶИ РОҶИ ҶАВОН

Роҳнамо

Гонконг

Гирифтани аз

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Роҳи фиристодан

Technology)



Тасвир метавонад намояндагӣ бошад. Нигаред ба тафсилоти маҳсулот.

ДАРХОСТ БАРОИ ДАРХОСТ













Хусусиятҳои 74FCT388915TCJG

ҚИСМИ РАҚАМӢ	74FCT388915TCJG
ИСТЕҲСОЛКУНАНДА	IDT (Integrated Device Technology)
ТАВСИФИ	IC PLL CLK GENERATOR 3ST 28-PLCC
СТАТУСИ РОЙГОНИ РОЙГОН / СТАТУСИ ROHS	Пешниҳоди роғони / РОҶИ РОҶИ ҶАВОН
РӢЙХАТ	
VOLTAGE - ТАЪМИН	3 V ~ 3.6 V
НАМУДИ	PLL Clock Driver
ГИРИФТАНИ ДАСТГОҶИ ДАСТГОҶ	28-PLCC (11.5x11.5)
СИЛСИЛА	74FCT
НИШОНДИҲАНДА - НАТИҶА: НАТИҶА	2:8
ПУРРА	Tube
ПАКЕТИ / КАДОМ	28-LCC (J-Lead)
ПЛЛ	Yes with Bypass
НАТИҶА	LVC MOS, LV TTL
ДИГАР НОМҶО	74FCT388915TCJG-ND 800-3325-5 IDT74FCT388915TCJG IDT74FCT388915TCJG-ND
ҲАРОРАТ	0°C ~ 70°C
ШУМОРАИ CIRCUITS	1
НАВЪИ ТАВАЛЛУД	Surface Mount
САТҶИ НОРАСОИИ НУРИҶО (MSL)	3 (168 Hours)
СТАТУСИ РОЙГОНИ РОЙГОН / СТАТУСИ ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ҚАЙД КАРДАН ЛОЗИМ АСТ	LV TTL
ФОСИЛА - МАКР	100MHz
DIVIDER / MULTIPLIER	Yes/Yes
ДИСПЛЕЙ - ДИҚҚАТ: НАТИҶА	No/No
РАҚАМИ ҚИСМ	IDT74FCT388915

Садо Меҳмони "Озодӣ"

IDT (Integrated Device Technology) 74FCT388915TCJG	Паҳнкундаи 74FCT388915TCJG	Таъминкунандаи 74FCT388915TCJG
74FCT388915TCJG Нарх	Суратҳои 74FCT388915TCJG	Сурати 74FCT388915TCJG
74FCT388915TCJG PDF маълумотнома	74FCT388915TCJG Боргири маълумотҳо	Варақаи 74FCT388915TCJG
74FCT388915TCJG саҳҳомӣ	74FCT388915TCJG харед	IDT (Integrated Device Technology) 74FCT388915TCJG харед
IDT (Integrated Device Technology) 74FCT388915TCJG	Таъминкунандаи IDT (Integrated Device Technology)	Паҳнкундаи IDT (Integrated Device Technology)
IDT (Integrated Device Technology) 74FCT388915TCJG	IDT 74FCT388915TCJG	IDT (Integrated Device Technology) 74FCT388915TCJG
IDT, Integrated Device Technology Inc 74FCT388915TCJG	Integrated Device Technology (IDT) 74FCT388915TCJG	

Маҳсулотҳои марбута

 <p>74FCT388915TDJG Истеҳсолкунандагон: IDT (Integrated Device Technology) Тавсифи: IC PLL CLK GENERATOR 3ST 28-PLCC Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>74FCT388915TEJG8 Истеҳсолкунандагон: IDT (Integrated Device Technology) Тавсифи: IC PLL CLK GENERATOR 3ST 28-PLCC Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>74FCT3807SQI8 Истеҳсолкунандагон: IDT (Integrated Device Technology) Тавсифи: IC CLOCK BUFFER 20-QSOP Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>74FCT521ATQJ Истеҳсолкунандагон: IDT (Integrated Device Technology) Тавсифи: IC COMPARATOR IDENTITY 8B 20QSOP Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>74FCT388915TBJG8 Истеҳсолкунандагон: IDT (Integrated Device Technology) Тавсифи: IC PLL CLK GENERATOR 3ST 28-PLCC Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>74FCT3807SPYI8 Истеҳсолкунандагон: IDT (Integrated Device Technology) Тавсифи: IC CLOCK BUFFER 20-SSOP Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>74FCT388915TEJG Истеҳсолкунандагон: IDT (Integrated Device Technology) Тавсифи: IC PLL CLK GENERATOR 3ST 28-PLCC Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>74FCT3807SPYGI Истеҳсолкунандагон: IDT (Integrated Device Technology) Тавсифи: IC CLOCK BUFFER 20-SSOP Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>74FCT3807SQGI Истеҳсолкунандагон: IDT (Integrated Device Technology) Тавсифи: IC CLOCK BUFFER 20-QSOP Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>74FCT388915TCJG8 Истеҳсолкунандагон: IDT (Integrated Device Technology) Тавсифи: IC PLL CLK GENERATOR 3ST 28-PLCC Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>74FCT388915TBJG Истеҳсолкунандагон: IDT (Integrated Device Technology) Тавсифи: IC PLL CLK GENERATOR 3ST 28-PLCC Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>74FCT388915TDJG8 Истеҳсолкунандагон: IDT (Integrated Device Technology) Тавсифи: IC PLL CLK GENERATOR 3ST 28-PLCC Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>